



ХУЛОСАЙ

шўъбаи флора ва систематикаи растаниҳои
Институти ботаника, физиология ва генетикаи растании АМИТ

Тадқиқоти диссертациони дар мавзӯи «Флора ва экологияи обсабзҳои сабзи (Chlorophyta) ҳавзаҳои обии Тоҷикистони Шимолӣ ва водии Зарабшон», дар Институти ботаника, физиология ва генетикаи растании Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон иҷро гардидааст.

Мирсабуров Шавкатҷон Мираҳматович соли 2012 Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуровро хатм намуда ҳамон сол ба аспирантураи назди Институти ботаника, физиология ва генетикаи растании Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ба шўъбаи рӯзона дохил шуда, соли 2015 онро хатм кардааст. Айни замон мавсуф ба ҳайси омӯзгор дар факултети биология ва химияи Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров фаъолият дорад.

Шаҳодатнома дар бораи супоридани имтиҳонҳои номзадӣ соли 2022 аз ҷониби аспирантурияи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон дода шудааст.

Роҳбари илмӣ: роҳбари илмии унвонҷӯ доктори илмҳои биологӣ, Бобоев М.Т мебошад.

Дар натиҷаи муҳокимаи рисолаи номзадӣ ҳайати аъзоён ба хулосаҳои зерин омаданд.

Омӯзиш ва таҳқиқи хусусиятҳои биологии растаниҳо, аз ҷумла обсабзҳо, гуногуншаклӣ, соҳтори таснифотӣ ва таркиби флораи онҳо яке аз масъалаҳои муҳими илми биология буда, дар беҳдошт ва пешгирии таназзули онҳо заминаи мусоид фароҳам меоварад.

Баҳодиҳӣ ба кори иҷронамудаи унвонҷӯ. Рисолаи номзадии Мирсабуров Шавкатҷон Мираҳматович дар сатҳи баланди илмӣ ва амалий ба анҷом расида, маводи зиёдро дар бар гирифтааст. Таҳлили объекти таҳқиқ бо назардошти методҳои муосири илмӣ ҷараён гирифта, хулосаҳои

дақиқи илмӣ бароварда шудааст. Дар рисола таркиби намудии обсабзҳои сабзи Тоҷикистони Шимолӣ дар шароити минтақа муқаррар карда шудааст, ки дар шинохти бештари обсабҳои сабзи дарёҳои Тоҷикистони Шимолӣ заминаи мусоид фароҳам меоварад.

Иштироки унвонҷӯй барои ба даст овардани натиҷаҳо, ки дар диссертатсия дарҷ гардидаанд. Унвонҷӯй бевосита дар экспедитсияҳо ва таҳқиқотҳои саҳроӣ, барои ба даст овардани натиҷаҳо, коркард ва таҳлили онҳо, ки дар диссертатсия дарҷ гардидаанд, иштирок намуда, дар ин замана мақола ва фишурдаҳои илмиро омода ва нашр намудааст. Маводи диссертатсия дар конференсияҳои ҷумҳурияйӣ ва байналмилалии илмии «Ҳифзи гуногуннамудии биологии Помир дар шароити тағиیرёбии иқлими» (Душанбе, 2014), «Хусусиятҳои экологии гуногунии биологӣ» (Душанбе, 2015; Ҳуҷанд 2019; Қӯлоб 2021), «Гуногуннамудии биологии экосистемаҳои кӯҳии Помир вобаста ба тағиирёбии иқлими» (Душанбе, 2021) баррасӣ ва муҳокима карда шудаанд.

Дараҷаи эътиимоднокии натиҷаҳои таҳқиқотҳои гузаронидашуда. Саҳҳият ва эътиимоднокии натиҷаҳои бадастомадаро таҳқиқоти бисёркаратай саҳроӣ ва озмоишӣ, истифодай усулҳои маъмул ва инчунин таҳлили омории натиҷаҳои дар рафти таҳқиқот ба дастомада тасдиқ менамоянд.

Навғониҳои илмии таҳқиқот. Дар рисола нахустин маротиба хусусиятҳои таркибӣ ва намудии обсабзҳои сабзи Тоҷикистони Шимолӣ мавриди таҳқиқ қарор дода шуда, пас аз гузаронидани таҷриба, ташхис, муқоисаву муқобала дар маҷмӯъ баъди анҷоми корҳои таҳқиқӣ 31 намуди нави обсабзҳои сабз барои флораи Тоҷикистони Шимолӣ ва 18 намуди нав барои Тоҷикистон дарёфт ва муайян карда шудааст. Натиҷаи ин кори илмӣ дар муайянсозии обсабзҳои қашфнашудаи дарёҳои шимоли Тоҷикистон аз муҳимтарин дастовардҳои барои илми биология ва обсабзшиносӣ мебошад. Афзун бар ин, дар рисола нахустин маротиба таркиби намудии обсабзҳои сабзи ҳавзаҳои обии минтақаи ҳамворӣ бо сарчашмаҳои обии баландкӯҳӣ муқоиса ва фарқияти таркиби намудии онҳо муайян карда шудааст.

Аҳаммияти амалии таҳқиқотҳои гузаронидашуда. Натиҷаҳои бадастомада дар гузаронидани таҳқиқот оид ба алгофлора, динамикаи шумораи намудҳо ва хусусиятҳои экологии онҳо дар минтақаи таҳқиқотӣ, яъне Тоҷикистони Шимолӣ ва водии Зарафшон ҳамчун заманаи назарияйӣ хизмат мерасонанд. Маводи рисоларо метавон дар раванди таълими фанҳои «Алгология ва микология», «Систематикаи растаниҳои

дараачаи паст», «Экология», «Флораи обсабзҳои Тоҷикистон» дар факултети биологии мактабҳои олӣ мавриди истифода қарор дод.

Маълумот оид ба хусусиятҳои сапробнокии обсабзҳои сабз дар минтақаҳои таҳқиқотӣ барои муайян намудани таркиби сифатии оби обанборҳо ҳамчунин бо мақсади полоиши оби ҳавзаҳои биологӣ ё обпартоҳои минтақаҳои аҳолинишин ва корхонаҳои саноатӣ метавонанд истифода намоянд.

Арзиши корҳои илмии унвонҷӯй. Таркиби намудӣ, паҳншавӣ, хусусиятҳои экологии обсабзҳои сабз дар Тоҷикистони Шимолӣ ва водии Зарафшон омӯхта шуд. Хусусиятҳои экологии обсабзҳои сабзи минтақаи ҳамворӣ бо ҳавзаҳои обии доманакӯҳӣ муқоиса ва динамикаи шумора, нашъунамои мавсими онҳо муқаррар карда шуд. Истифодаи обсабзҳои сабз ба монанди *Chlorella*, *Scenedesmus*, *Ankistrodesmus*, *Chlamydomonas* дар тозакунии биологии таркиби оби обҳавзаҳои дорои оби ифлос пешниҳод гардид.

Саҳми шахсии довталаб. Муаллиф дар таълиф, таҳияи нақша ва барномаҳои таҳқиқот, гузаронидани баҳисобгириӣ ва ҷамъоварии маводи саҳроӣ, муайян кардани таркиби намудӣ, шумораи намудҳо, муайян кардани мавсими нашъунамои обсабзҳои сабз дар Тоҷикистони Шимолӣ ва водии Зарафшон, коркарди оморӣ ва таҳлили натиҷаҳои бадастомадаи таҳқиқот, омода ва интишори маводи чопӣ бевосита иштирок намудааст.

Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Натиҷаҳои асосии таҳқиқот дар конференсияҳои байналмилалӣ ва ҷумҳурияйӣ: конференсияи байналмилалии илмӣ-амалии «Ҳифзи гуногуннамудии биологии Помир дар шароити тағйирёбии иқлими» (Душанбе, 2014), конференсияҳои байналмилалии «Хусусиятҳои экологии гуногуни биологӣ» (Душанбе, 2015; Ҳуҷанд, 2019; Қӯлоб, 2021), конференсияи ҷумҳурияи илмии «Гуногуннамудии биологии экосистемаҳои кӯҳии Помир вобаста ба тағйирёбии иқлими» (Ҳоруғ, 2021) ва дар конференсияҳои илмӣ анъанавии апрелии Донишгоҳи давлатии Ҳуҷанд ба номи академик Б.Ғафуров (2015-2021) маърӯзаҳои илмӣ карда шуд. Инчунин дар конференсияи кормандон ва ҳайати профессорон-омӯзгорони Донишгоҳи давлатии Ҳуҷанд ба номи академик Б.Ғафуров (2019, 2021), дар ҷаласаи васеъи шуъбаи флора ва систематикаи растаниҳои Институти ботаника, физиология ва генетикаи растаниҳои

Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон (2022), ҷаласаи умунилаборатории Институти ботаника, физиология ва генетикаи растаниҳои Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон (2022) ва кафедраи ботаника ва физиологии растаниҳои Доғишгоҳи давлати Ҳуҷанд ба номи академик Б.Ғафуров (2022) пешниҳод ва муҳокима шудааст.

Дарчи пурраи натиҷаҳои диссертатсия дар корҳои нашрнамудаи үнвончӯй. Натиҷаҳои диссертатсия дар 9 кори илмӣ: 4 - фишурдаи мақола дар маводи конференсияҳои ҷумҳурияйӣ ва байналмилаӣ ва 5 мақолаи илмӣ дар маҷаллаҳои тақризшаванди КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр карда шудаанд:

Мақолаҳо дар маҷаллаҳои тақризшаванд:

[1-М]. Мирсабуров Ш.М. Материалы к фитогеографии пресноводных водоросей Центральной Азии [Текст] / Х.Х. Хисориев, А.Г. Ибоди, Ш.М. Мирсабуров // Доклады АН Республики Таджикистан. 2014. – Т. 57. – № 1. – С. 63-72.

[2-М]. Мирсабуров Ш.М. Таҳлили таксономии обсабзҳои сабз Chlorophyta дар обанбори Даҳанасой [Матн] / Ш.М. Мирсабуров // Номай Доғишгоҳ: силсилаи илмҳои табиатшиносӣ ва иқтисодӣ. – Ҳуҷанд, 2020. – №1 (52). – С. 51-55.

[3-М]. Мирсабуров Ш.М. Роль зеленых водорослей в определении качества воды в Кайраккумском и Каттасайском водохранилищах [Текст] / Ш.М. Мирсабуров, Г.Х. Шарипова // Учёные записки: серия естественные и экономические науки. – Худжанд, 2020. – №1 (52). – С. 56-60.

[4-М]. Мирсабуров Ш.М. О зелёных водорослях – Chlorophyta бассейна р. Исфары [Текст] / Ш.М. Мирсабуров, Х.Х. Хисориев // Доклады АН Республики Таджикистан. – 2021. – Т. 64. – №1-2. – С. 108-112.

[5-М]. Мирсабуров, Ш.М. Новые флористические находки зеленых водорослях – Chlorophyta Северного Таджикистана [Текст] / Ш.М. Мирсабуров, М.Т. Бобоев // Учёные записки: серия естественные и экономические науки. – Ҳуджанд, 2022. – №1 (60). – С. 27-30.

Мақолаҳо ва маърӯзаҳо:

[6-М]. Ташкил намудани алгорезерватҳо ва ё мамнӯъгоҳҳои хурд барои ҳифзи намудҳои нодири обсабзҳо дар Тоҷикистон [Матн] / Ҳ. Ҳисориев, П.А. Қурбонова, Ш.М. Мирсабуров // Маводҳои конференсияи байналмилалии илмӣ-амалӣ «Ҳифзи гуногуннамудии биологии Помир дар шароити тағйирёбии иқлими». Душанбе, 2014. – С. 90-92.

[7-М]. Мирсабуров Ш.М. Омӯзиши гуногуншаклии обсабзҳои кабуду сабз – Суапорфута дар обанбори Даҳанасой [Матн] / Ш.М. Мирсабуров, Г.Ҳ. Шарипова // Маводи конференсияи VIII-уми байналмилалии «Хусусиятҳои экологии гуногунии биологӣ». Душанбе: Дониш, 2019. – С. 27-28.

[8-М]. Мирсабуров Ш.М. Гуногуннамудии обсабзҳои сабз (Chlorophyta) дар ҳавзай Сирдарё [Матн] / Ш.М. Мирсабуров // Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмии «гуногуннамудии биологии экосистемаҳои кӯҳии Помир вобаста ба тағйирёбии иқлими». Душанбе: Дониш, 2021. – С. 58-60.

[9-М]. Мирсабуров Ш. М. Гуногунии биологии обсабзҳои кабуду сабз – Суапорфута дар обанбори Каттасой [Матн] / Ш.М.Мирсабуров, Г.Ҳ. Шарипова // Маводи конференсияи IX-уми байналмилалии «Хусусиятҳои экологии гуногунии биологӣ». Душанбе: Дониш, 2021. – С. 24.

Қарор қабул карда шуд:

Рисолаи номзадии унвончӯ муаллими кафедраи ботаника ва физиологияи растаниҳо Мирсабуров Шавқатҷон Мираҳматович дар мавзӯи «Флора ва экологияи обсабзҳои сабз (Chlorophyta) ҳавзаҳои обии Тоҷикистони Шимолӣ ва водии Зарафшон» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои биологӣ аз рӯйи ихтисоси “03.02.01. –ботаника” барои дифо тавсия карда шавад.

Хулоса дар чаласай шұғынаның флора ва систематикаи растанихой
Институти ботаника, физиология ва генетикаи растаний АМИТ
қабул карда шуд.

Дар чаласа иштирок намуданд: 12 нафар.

Натицаи овоздихъ: Тарафдор - 12 нафар, зид - 0 нафар, бетараф - 0 нафар; протоколи №10 аз 19.04.2022 с.

Раиси чаласай Шуъбаи флора ва систематикаи растаниҳо, сарҳодими илми- н. и. б.

А. С. Давлатов

Котиб

С. Садиева

Нозири калони шўъбаи қадро

Н. С. Умарова

19.04.c.2022

